



КУМИТАИ ЗАБОН ВА ИСТИЛОҲОТИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Нашоня: 734025, шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25; телефон: 227-59-38, факс: 227-78-29; почтаи электронӣ: kumitaizabon@mail.ru

№ 13/142 аз «20» январ соли 2023

Ба _____ аз «_____» _____ соли 2023

Ба вазорату идораҳо, АМИТ,
Академияи таҳсилоти Тоҷикистон,
донишгоҳу донишкадаҳои олии ва
пажухишгоҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ
(тибқи рӯйхат)

Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳамкориҳои пайваста дар татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба шумо изҳори сипос менамояд.

Ҳамзамон, иттилоъ медиҳем, ки Кумита 16-уми феввали соли 2023 оид ба иҷрои банди 46-и қарори Ҳукумати ҶТ «Дар бораи Барномаи рушди забони давлатӣ барои солҳои 2020-2030» аз 28.11.2020, №647 конференсияи илмӣ амалии ҷумҳуриявиро бахшида ба Рӯзи байналмилалӣ забони модарӣ тахти унвони «Забони модарӣ – сарчашмаи худшиносӣ ва маънавияти миллӣ» баргузор менамояд.

Дар конференсия масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор мегиранд:

- масоили марбут ба рушду ниғахдошти забонҳои модарӣ ва аҳаммияти забон дар ташаккули ҷомеа;
- саҳми Пешвои миллат дар таҳкиму тақвияти забони тоҷикӣ дар арсаи байналмилалӣ;
- андешаҳодар бораи рушди минбаъдаи забони модарӣ;
- саҳми забони тоҷикӣ ҳамчун забони ваҳдатифарин;
- забон ва рушду вижагиҳои он дар замони муосир;
- аҳаммияти фарҳангшиносӣ дар рушди забони модарӣ;
- сатҳу сифати китобҳои таълимӣ бо забони модарӣ;
- ташаккулу рушди забон дар муассисаҳои томактабӣ;
- нақши маводи таълимотӣ бо забони тоҷикӣ;
- мушкилот дар роҳи рушди забон;

- хифзи забони тоҷикӣ берун аз марзи кишвар;
- забоншиносии муосир ва ҷанбаҳои рушди он.

Барои иштирок дар конференсия матнӣ маърузаро то 11-уми феввали соли 2023 ба нишони мо: шаҳри Душанбе, кӯчаи Бехзод 25, ошонаи 3-юми бинои Тоҷикфилм ё ин ки почтаи электронии Кумита info@kumitaizabon.tj пешниҳод намоед.

Талабот ба таҳияи маърузаҳо:

Маърузаро ба забони давлатӣ дар ҳаҷми аз 4 то 6 саҳифаи ҷопӣ дар формати Word, varaкаи андозаи А 4, фосилаҳо аз боло 2 см., аз пойин 2 см., аз чап 3 см., аз рост 1,5 см., фосилаи байни сатрҳо 1,5 ҳуруфи Times New Roman ва Times New Roman Tj, андозаи ҳарфҳо 14 дар шакли хаттӣ ва электронӣ пешниҳод кардан зарур аст. Ному насаб, унвон ва дараҷаи илмӣ, вазифаи ишғолкардаи муаллиф бо пуррагӣ дар ғӯшаи рости varaк баъди унвони маъруза (бо аннотатсия) ҷойгир карда шавад.

Маводи конференсия дар шакли маҷмуа ҷоп мешавад.

Телефонҳо барои тамос: 227-64-51; 227-78-27; 92-721-53-46. Почтаи электронӣ: info@kumitaizabon.tj пешниҳод намоед.

Раиси Кумита



О. Муҳаммадҷонзода